

Ҷ. ШАРИФОВ, У. БУРҲОНОВ

ГЕОМЕТРИЯ

9

Китоби дарсӣ барои синфи 9-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Нашри сеюм

**Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон
тасдиқ кардааст**

**ДУШАНБЕ
МАОРИФ
2023**

ТДУ (УДК) 514 (075)+371.671+373

ТКБ (ББК) 22.151 (Я72)+74.262

Ш-30

Ш-30. Шарифов Ҷ., Бурҳонов У. **Геометрия.** Китоби дарсӣ барои синфи 9-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. – Нашри сеюм. – Душанбе: “Маориф”, 2023. –112 сах.

Хонандагони азиз!

Китоб манбаи донишу маърифат аст. Аз он баҳравар шавед ва онро тоза нигоҳ доред! Кӯшиш кунед, ки соли таҳсили оянда ҳам ин китоб ҳамин гуна зебову ороста дастраси хонандагони дигар гардад ва онҳо низ аз он истифода баранд.

Ҷадвали истифодаи китоб

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				Аввали сол	Охири сол
1					
2					
3					
4					
5					

ISBN 978-99985-39-43-3

© МАОРИФ, 2023

Моликияти давлат

ШАРИФОВ ҶУМЪА, БУРҲОНОВ УСТО

ГЕОМЕТРИЯ

Китоби дарсӣ барои синфи 9-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Мухаррир

Мусахҳех

Мухаррири техникӣ

Тарроҳ

М. Абдукаримов

М. Саидова

Қ. Назаров

Қ. Назаров

Ба чоп 07. 11. 2023 иҷозат дода шуд. Коғазӣ офсет.
Чопӣ офсет. Андоза 60x90 1/16. Ҷузъӣ чопӣ 7
Адади нашр 15 000 нусха.
Супориши № 82/2023

Нархаш 17 сомонӣ 06 дирам

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.
734024, ш. Душанбе, кӯчаи Аҳмади Дониш, 50.
Тел. 222-14-66, E-mail: Nashriya@maorif.tj

Дар матбааи ҚДММ "ЭР-граф" чоп шудааст.
Нишонӣ: 734036 Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, кӯч. Раҳмон Набиев, 218
Тел: +992(37)227-39-92
E-mail: R-Graph.tj@gmail.com